



Вориссо СИНО

Баши одам азои яқдигаранд,
Ки қар-офаринит зи як-гавҳаранд.

НАШРИЯ-АЗ-МОҶИ-СЕНТЯБРИ
СОЛИ-1958
ЧОП-МЕШАВАД

Нишонаи электронӣ: vsino@tajmedun.tj Сомона: www.tajmedun.tj

№ 19 (2086) 27 ДЕКАБРИ СОЛИ 2019

НАШРИЯИ Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино

Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон

26.12.2019,
шаҳри Душанбе

Муҳтарам азои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагон!

Ҳамватанони азиз!

Соле, ки сипарӣ шуда истодааст, дар таърихи Тоҷикистони соҳибистиқлол бо дастоварду пешравиҳои ноилшудаи халқамон ба сифати боз як соли бобарор сабт мегардад.

Татбиқи чорабиниҳои "Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030" ва "Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020" ҷиҳати расидан ба ҳадафи олии мо, яъне баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардуми шарифи кишварамон мусоидат намуд.

Соли 2019 суръати афзоиши воқеии маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 7,5 фоизро ташкил намуд ва ин нишондиҳанда аз ҳисоби зиёд шудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба андозаи 13,4 фоиз, маҳсулоти кишоварзӣ 7,1 фоиз, гардиши савдо 8 фоиз ва хизматрасониҳои пулакӣ 1,6 фоиз таъмин карда шуд.

Дар ҳафт соли охир рушди иқтисодиёти кишвар ҳамасола ба ҳисоби миёна дар сатҳи 7 фоиз таъмин гардида, маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ аз 45,6 миллиард сомонӣ ба 78 миллиард афзоиш ёфт.

Дар ин давра ҳаҷми умумии даромади буҷет қариб ду баробар афзуда, аз 12 миллиард сомони соли 2013 ба 23 миллиард сомонӣ баробар шуд.

Таби солҳои зикршуда даромади пулии аҳоли беш аз ду баробар ва музди меҳнати миёнаи як корманд 2,4 баробар афзоиш пайдо кард.

Бақияи пасандозҳо дар низомии бонкии кишвар соли 2019 беш аз 9,5 миллиард сомониро ташкил карда, дар ҳафт соли охир 45 фоиз зиёд гардид.

Сатҳи камбизоатӣ ба 27,5 фоиз паст шуда, дарозумрии миёнаи шаҳрвандон то 75 сол боло рафт.

Ҳамзамон бо ин, тибқи таҳлилҳо дар замонҳои соҳибистиқлолӣ нишондиҳандаи умумии



мии фавт қариб ду баробар, аз ҷумла фавти кудакони синни то панҷсола 3,2 баробар кам шудааст.

Дар ин давра аҳолии Тоҷикистон аз панҷуним миллион қариб ба 9,5 миллион нафар расида, беш аз 70 фоиз афзудааст.

Саҳми баҳши хусусӣ дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ соли 2013-ум 54 фоиз буд ва ин нишондиҳанда соли 2019 ба 70 фоиз расонида шуд.

Яъне нишондиҳандаҳои дар соли 2013 пешбиниамудаи барномаи номзад ба Президенти кишвар барои 7 сол, дар маҷмӯъ, иҷро гардиданд.

Ҳукумати кишвар вазифадор карда мешавад, ки минбаъд ба ҷанбаҳои сифатии рушди иқтисоди миллии, тақвияти нерӯи инсонӣ, бо истифода аз технологияҳои муосир ва ҷорӣ намудани инноватсия вусъат додани истеҳсоли маҳсулоти ниҳой, баланд бардоштани фаъолнокии иқтисодии аҳоли, тақмили низомии дастгирии соҳибкориву сармоягузорӣ ва тавсеаи иқтисодиёти рақамӣ диққати авваландарача диҳад.

Шиддат гирифтани рақобати тижоратӣ миёни кишварҳо моро вазифадор месозад, ки дар самти пешгӯии хавфҳо ва коҳиш додани таъсири онҳо ба иқтисоди миллии, инчунин, баланд бардоштани рақобатнокии маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ тадбирҳои зарурӣ андешем.

Дар робита ба ин, ба Ҳукумати мамлакат супориш дода мешавад, ки соли 2020 ҷиҳати ба 87,4 миллиард сомонӣ расо-

нидани ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ бо суръати афзоиши он дар сатҳи 7,8 фоиз ва дар ҳаҷми 26 миллиард сомонӣ таъмин кардани қисми даромади буҷет чораҳои зарурӣ андешид.

Ҳукуматро, ҳамчунин, зарур аст, ки дар 7 соли оянда суръати афзоиши воқеии маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар як сол 7-8 фоиз, афзоиши ҳаҷми онро беш аз 1,8 баробар ва ба ҳар сари аҳоли 1,7 баробар таъмин намуда, ҷиҳати ба 45 фоиз расонидани ҳиссаи табақаи миёнаи аҳоли ва то 18 фоиз паст намудани сатҳи камбизоатӣ нақшаҳои тасдиқгардидаро босифат амалӣ намояд.

Ҳоло мо дар давраи анҷомёбии марҳалаи аввали "Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030" ва оғози марҳалаи дуюми он қарор дорем.

Вобаста ба ин, ба Ҳукумати мамлакат супориш дода мешавад, ки то охири соли 2020 барномаи миёнамуҳлати рушдро барои солҳои 2021-2025 қабул намояд.

Ҳукумати мамлакат, инчунин, вазифадор карда мешавад, ки бо мақсади ҳарчи зудтар ҷорӣ кардани технологияҳои рақамӣ дар соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, ки дар Паёми соли гузашта таъкид гардида буд, консепсияи иқтисодиёти рақамӣ ва дар асоси он барномаи миёнамуҳлати рушди иқтисодиёти рақамиро қабул ва амалӣ созад.

Мақомоти давлатӣ дар шароити иқтисоди бозаргонӣ ва рақамигардонии фаъолияти

идоракуниву истеҳсолот бояд сиёсати ягонаи иқтисодиро танҳо бо истифодаи механизм ва шакли усулҳои муосир ба танзим дароранд.

Дар мулоқоте, ки ман бо кормандони мақомоти молия, андоз, гумрук, сармоягузорӣ ва бонкҳо доштам, ҷиҳати таҳияи Кодекси андоз дар таҳрири нав супориши қатъӣ додам.

Масъулорно зарур аст, ки ҳангоми таҳияи он ҳавасмандсозии истеҳсолкунандагони ватанӣ, боз ҳам соддаву оммафаҳм гардонидани маъмурикунонии андоз ва бехтар кардани фазои сармоягузориро пешбинӣ намоянд.

Мо бояд ба рушди баҳши хусусӣ таваҷҷуҳи авваландарача зоҳир карда, заминаи ягонаи ҳуқуқиро барои ҳамаи иштирокчиёни фаъолияти иқтисодӣ, сарфи назар аз шакли моликияти онҳо, муҳайё созем.

Ҷиҳати ҳимояву дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ ва ҷалби сармоя аз ҷониби Ҳукумати кишвар дар се соли охир дар соҳаҳои саноати сабук, кишоварзӣ, дорусозӣ, парандапарварӣ, чорводорӣ, сайёҳӣ ва дигар бахшҳои афзалиятнок иловатан 30 намуни имтиёзу сабукиҳо ҷорӣ карда шуданд.

Танҳо солҳои 2016-2018 маблағи умумии имтиёзҳои ҷоришуда беш аз 15 миллиард сомониро ташкил намуд, ки ин саҳми Ҳукумати мамлакат ба рушди соҳибкорӣ дар соҳаҳои иқтисодиву истеҳсолӣ мебошад.

Илова бар ин, дар заминаи ислоҳоти татбиқнамудаи Ҳуку-

мати мамлакат дар се соли охир шумораи санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор шаш баробар кам шудааст.

Агар соли 2016 шумораи чунин санҷишҳо қариб 300 ҳазорро ташкил дода бошад, соли ҷорӣ ҳамагӣ 48 ҳазорро ташкил кардааст.

Ҳадафи мо аз тақмили қонунгузорӣ, ки ба дастгирӣ ва рушди баҳши хусусӣ, махсусан, истеҳсоли маҳсулоти ниҳой равона гардидааст, ҷорӣ намудани низомии дақиқи андозбандӣ, содда гардонидани расмиёти иҷозатдиҳиву иҷозатномадиҳӣ ва кам кардани шумораи онҳо, ба талаботи замони муосир мутобиқ намудани тартиби пешниҳоди хизматрасониҳои давлатӣ ва роҳандозии чораҳои ҳавасмандгардонӣ мебошад.

Ба Ҳукумат ва парламенти кишвар зарур аст, ки ҳангоми баррасӣ ва тақмили қонунгузорӣ, махсусан, зимни таҳияи Кодекси андоз дар таҳрири нав ба ин масъалаҳо диққати авваландарача диҳанд.

Ҳукумати Тоҷикистон ба сармоягузориҳои соҳаҳои иқтисодиёт ҳамчун воситаи асосии саноатикунони босуръат таваҷҷуҳи хосса зоҳир намуда, дар самти бехтар гардонидани фазои сармоягузорӣ ва ҷалби ҳарчи бештари сармояи мустақим тадбирҳои мушаххасро амалӣ карда истодааст.

Дар солҳои 2013-2019 ба соҳаҳои гуногуни иқтисодиёти кишвар 57,3 миллиард сомонӣ сармояи хоричӣ ворид гардидааст, ки қариб 30 миллиард сомонии он сармояи мустақим мебошад.

Тибқи санадҳои қабулшуда ҷалби сармояи хусусӣ бояд афзоиш ёфта, соли 2020 ҳиссаи он нисбат ба маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 10 фоиз расонида шавад.

Солҳои 2013-2019 барои амалисозии афзалиятҳои дар барномаҳо муайяншуда 80 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ татбиқ гардида, ба иқтисодиёти мамлакат зиёда аз 13,2 миллиард сомонӣ сармояи давлатӣ равона карда шудааст.

Ҳоло дар кишвар 66 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ амалӣ шуда истодааст, ки маблағи умумии онҳо 32,4 миллиард сомониро ташкил медиҳад.

Донишҷӯён якҷоя Суруди миллӣ мехонанд



Машғулиятҳои таълимӣ ҳамаҷуз дар кафедраи физикаи тиббӣ ва биологӣ бо асосҳои технологияи информатсионӣ бо ироаи Суруди миллӣ оғоз меёбанд. Аз ҷумла, субҳи рӯзи 20 декабр мудири кафедра, профессор Д.С.Шерматов пеш аз оғози дарс дар байни донишҷӯён баромад намуда, аз дастгирии иқдоми пешгирифтаи маорифчиёни ВМКБ ёдовар гашт ва ҳамагонро даъват намуд, ки ба эҳтиром арҷгузорию муқаддасоти миллӣ, аз ҷумла суруди миллӣ эътибори махсус диҳанд.

Пас Суруди миллӣ ба таври зинда ҳамроҳ бо омӯзгорон ва донишҷӯён қироат карда

шуд. Донишҷӯён бо як табъи баланд ва бо эҳтиром суруданд.

Ҳар субҳу дили шаб, дар ҳар як мавриди мутантан, дар ҷашнвораҳо, дар иду маросимҳо ва дар 17 мавриди муқарраргардидаи «Низомномаи Суруди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон» бо савту танини мутантан, бо ифтихору сарфарозӣ Суруди миллӣ бо матлаъи қудсии «Диёри арҷманди мо ...» ҳамчун рамзи давлати соҳибистиқлол, ҳамчун нишони кишвари соҳибхитӣ, ҳамчун рукни муқаддаси миллӣ, ҳамчун муаррифномаи мамлакати мустақил, ҳамчун рукни муқаддасот ва ифтихору эътибори тоҷикистони-

ён танинандоз гардида, башорат аз нияту ормонҳои халқу миллат ва диёри кӯҳсорон - Тоҷикистони азиз ба тамоми ҷаҳону ҷаҳониён мерасонанд.

Эҳтироми воло ва доништани Суруди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон вази фаи ҳар шаҳрванди кишвар аст.

Кафедра дастгирии ин иқдомро тарафдорӣ намуда, минбаъд пеш аз оғози дарс бо хондани Суруди миллӣ ба дарс шурӯъ менамоянд.

С.К.Сафаров,
устоди кафедраи
физикаи тиббӣ ва
биологӣ бо асосҳои
технологияи
информатсионӣ

Сафи эҷодкорон дар факултети стоматологӣ меафзояд



13 декабр дар воҳӯри, ки бо донишҷӯ-духтарони курси якуми факултети стоматологӣ баргузор гардид, як ғуруҳ духтарони

эҷодкор ба қайд гирифта шуданд. Дар маҳфил аз тарафи раиси Шӯрои бонувон оиди касби пуршарафи духтурӣ, ҷаҳонбинии васеъ ва ҳаматарафа рушд намудани ҷаҳони ботинии духтур сӯҳбат гузаронида шуд. Дар маҳфили эҷодкорон Чалолзода Дилноза шеърӣ эҷоднамудаи худ, «Шукри Истиқлоли кишвар», Муҳиддинзода Моҳинисо «Эй баландахтар Худоят умри ҷовидон диҳад»-ро қироат намуданд. Сафиева Сафия, Мирова Нигора бо рассомӣ машғул буда, як қатор духтарон шеърҳо ба забони тоҷикӣ, англисӣ, русӣ, туркӣ хонданд. Маҳфил дар фазои эҷодӣ ва фарҳангӣ гузашт.

Шӯрои бонувон

Фонди Президентии Таҳқиқоти Бунёди

Фонди Президентии таҳқиқоти бунёди (озмуни лоиҳаҳои илмӣ - таҳқиқоти бунёди ва амалиро барои солҳои 2020-2021 эълон менамояд:

Бо назардошти ҳолати воқеӣ ва дурнамои рушди иҷтимоиву иқтисодии Тоҷикистон лоиҳаҳо ба озмун бояд дар самтҳои зерини афзалиятдоштаи илм ва техника пешниҳод карда шаванд.

- кимия ва технологияи кимиявӣ;
- биотехнология ва гуногунии биологӣ;
- нанотехнологияҳо ва наномаводҳо
- технологияҳои сарфаи энергия, манбаъҳои ғайрианъанавии барқароршаванда аз нигоҳи экологӣ тозаи энергия, усулҳои табдил ва захираи энергия;
- коркарди технологияҳои инноватсионӣ;
- омӯзиши пиряхҳо ва манбаъҳои об;
- сарватҳои табиӣ ва зеризаминӣ;
- дорушиносӣ ва дорусозӣ;

• таърих ва фарҳанги миллати тоҷик;

Лоиҳаҳои илмӣ-таҳқиқоти бунёди ва амали аз шумораи лоиҳаҳои ба озмун пешниҳодшавандаи муассиса ва ҳайат (коллектив)-ҳои илмӣ, муассисаҳои илмӣ, олимони алоҳида ва мутахассисони институтҳои илмӣ-таҳқиқотӣ дар асоси натиҷаҳои таҳқиқи мустақил интихоб ва аз ҳисоби фонд бо таъйиноти мақсаднок ба муҳлати 2 сол маблағгузори карда мешаванд. Ҳаҷми маблағгузори ба ҳар як лоиҳа то 20 ҳазор сомони-ро ташкил медиҳад.

ЛОИҲАҲОИ КОРҲОИ ИЛМӢ-ТАҲҚИҚОТӢ БА ОЗМУН БО НИШОНИИ ЗЕРИН БОЯД ИРСОЛ ШАВАНД:

734025 шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ - 33, Фонди Президентии таҳқиқоти бунёди,

Телефон барои маълумот: 221-62-64.

Ҳамчунин, маълумоти бештарро метавонед аз шуъбаи тайёр кардани кадрҳои илмӣ дастрас намоед

Медицинская весна - 2020

На базе Сеченовского университета 7 и 8 февраля 2020 года пройдет Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Медицинская весна - 2020». Планируется представление работ по следующим научным направлениям:

- Инновационные Фундаментальные технологии в медицине
- Онкология
- Кардиология и Ангиология
- Неврология
- Эндокринология
- Педиатрия
- Психиатрия и зависимости
- Иммунология
- Микробиология

- Фармакология
- Профилактическая среда
- Репродуктивное здоровье
- Регенеративная медицина
- Инвазивные технологии
- Терапия
- Стоматология
- Предуниверсарий
- Молекулярная биология и медицинская генетика

Для участия в Конференции необходимо до 23:59 по московскому времени 24 декабря 2019 года пройти регистрацию и прикрепить в Личном кабинете тезисы научной работы согласно требованиям, указанным на сайте.

Контакты:
sno-pmgmu@yandex.ru

ТАЪЗИЯ

Раёсат, Шӯрои олимони ва Кумитаи иттифоқи касбаи кормандони ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино ба директори Маркази таҳқиқоти-таботати донишгоҳ, н.и.т. Ниёзова Муборак Сафаровна бинобар вафоти бармаҳали ШАВҲАРАШ изхори ҳамдардӣ намуда, ба аҳли оилаи марҳум аз даргоҳи Илоҳӣ сабри ҷамил хоҳонанд.

Кормандони кафедраи забони тоҷикӣ ба муаллими калон, масъули баҳши илм Нурмуҳаммад Зухуров бинобар даргузашти нобахангоми ҲАМСАРАШ изхори ҳамдардӣ намуда, ба аҳли хонаводаи марҳум аз Худованд сабру шикебой хоҳонанд.

Раёсат ва Кумитаи иттифоқи касбаи кормандони донишгоҳ ба ассистенти кафедраи дерматовенерология Валиева Муҳаббат Сайдалиевна нисбати вафоти ПАДАРАШ ҳамдардӣ изхор менамоянд.

ҲАЙАТИ МУШОВАРА:

Гулзода М. Қ. - ректори ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино;
Ибодов С.Т. - муовини ректор оид ба таълим;
Юсуфӣ С.Ҷ. - муовини ректор оид ба илм ва нашрия;
Қобилов Қ.К. - муовини ректор оид ба муолиҷа;
Қурбонбекова П.Қ. - муовини ректор оид ба тарбия;
Ҳокиров Т.З. - муовини ректор оид ба корҳои хоҷагии маъмурӣ;
Носиров Қ.Н. - мудири шуъбаи таҳлил, назорат ва робита бо ҷомеа;
Таибов С.А. - мудири шуъбаи иттилоот ва нашрия;

Хуруфчин: Мавлуда
Таррох: Умаров Комрон
Мусаҳҳах: Таманно

Дар матбааи «Мега Принт»
ба таъби расидааст.



**САРМУҲАРИР:
МАҲМАДНАЗАР
МАЗИЁЕВ**